

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба рисолаи номзадии **Шарипов Сафарбой Муродалиевич** дар мавзӯи «**Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ)** ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ, аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникии гармо

Шарипов Сафарбой Муродалиевич аз соли 2017 омӯзгори кафедраи физикаи умумии факултети физикаи Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” мебошад. Номбурда соли 2017 зинаи мутахассиси Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусравро аз рӯи ихтисоси физика-информатика хатм намуда, соҳиби дипломи дараҷаи аъло аз рӯи ихтисоси зикргардида шудааст.

Тибқи қарори Шурои олимони МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” аз 29.12.2020, №5, мавзуи диссертатсияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич таҳти унвони «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» тасдик гардидааст.

Рисола дар кафедраи физикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” анҷом дода шудааст. Давраи иҷрои рисола солҳои 2020-2024-ро дар бар мегирад. Мавзуи тадқиқотии унвончӯ хеле мубрам мебошад. Зоро омӯзиши хосиятҳои гармофизикӣ, гармигузаронӣ яке аз параметрҳои муҳими назоратшаванд дар равандҳои ба монанди технологӣ мебошад. Тадқики ин бузургихо дар чунин соҳаҳои иқтисодиёт ва саноат, ба монанди саноати истиҳроҷи маъдан, ҳочагии қишлоқ ва тиб, амалӣ карда мешаванд. Тадқики рисола ба тадбиқи амалии бандҳои муҳими барномаи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» барои солҳои 2020-2040 (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий аз 26.12.2019) ва ба рушди соҳаи саноати ҷумҳурий мусоидат намуда, тадқики он дар шароити кунунӣ яке аз масъалаҳои актуалий ба шумор меравад.

Дастовардҳои илмии тадқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бо истифодабарии дастгоҳҳо ва назарияҳо хосиятҳои гармигузаронии наномоеъҳои метилбутилкетон (моеъ ва газмонанд), ки дар таркибашон нанонайчаҳои карбонӣ доҳил карда шудаанд, заҳираи калони мукаммал-гардний равандҳои технологӣ мебошад.

Як қатор равандҳои нави технологӣ ба вуҷуд омада, ки дар ҳарорат ва фишорҳои баланд ба амал меоянд, барои такмил додан ва интенсификатсияи равандҳои пештар мавҷудбуда дар соҳаҳои химия, сузишворӣ, мошинсозӣ, электроника, маводҳои наносоҳтордор, наномоеъҳо ва дигар соҳаҳои саноат асос шуда буданд.

Дар раванди таҳияи рисола Шарипов Сафарбой Муродалиевич худро ҳамчун тадқикотчии фаъол нишон дода, барои омода намудани кори илмии худ аз адабиёти ватанию хориҷии соҳавӣ васеъ истифода намудааст. Бояд гуфт, корҳои илмӣ-тадқикотӣ дар озмоишгоҳҳои илмии Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе ва ДТТ ба номи академик М.С. Осими гузаронида шудаанд ва натиҷаҳои илмӣ бевосита зимни тадқикот ба даст оварда шудаанд. Илова бар ин таълифи мақолаву гузориш ва маърӯзаҳои илмӣ вобаста ба мавзуи тадқик аз дастовардҳои муҳаққиқ маҳсуб меёбанд.

Муҳтавои рисола дар шакли маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмию назариявии ҳайати профессорону устодони МДТ “Донишгоҳи давлатии Boxtar ба номи Nosiri Husrov” ва дигарҳо мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст. Рисола дар сатҳи баланди илмӣ-тадқикотӣ таълиф ёфта, ба талаботи кори рисола пурра ҷавобгӯ мебошад. Автореферат ва 25 мақолаи интишорнамудаи муҳаққиқ, аз ҷумла 6 мақола дар мачаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируftашуда ба табъ расидаанд, мазмuni умумии диссертасияро бозгӯ менамоянд.

Бинобар ин, рисолаи **Шарипов Сафарбой Муродалиевич** дар мавзӯи «**Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ)** ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузориш ва параметрҳои гуногуни ҳолат», ки ба пуррагӣ аз рӯи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо омода гардидааст, таҳқиқоти илмӣ-такассусии анҷомёфта ҳисобида, онро аз рӯи ихтисоси зикршуда барои ҳимоя тавсия менамоям.

Роҳбари илмӣ,

доктори илмҳои техникӣ, Арбоби илм
ва техникаи Тоҷикистон, академики

Академияи байналмилалии муҳандисӣ (АБМ),
профессори кафедраи “Техника ва энергетикаи
гармо”-и ДТТ ба номи академик М.С. Осими

Сафаров М.М.

Имзои Сафаров М.М.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори ШК ва КМ ДТТ ба номи
академик М.С. Осими

Қодирзода Н.Ҳ.



М.М. Сафаров
3.02.2024г.